

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ҚАРОР

Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикитон аз 08 феввали соли 2017, № 58

010.180.020

Мутобиқи моддаи 56 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

Ба Регламенти техникии «Маҳсулоти тамоку», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08 феввали соли 2018, № 58 тасдиқ шудааст, тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шавад:

- Дар банди 6 сархати якум бо тариқи зайл ифода карда шавад:

«маҳсулоти тамоку - маҳсулоте, ки барои кашидан, хоидан, макидан, таги забон мондан ё бӯй кашидан пурра ва ё қисман аз баргҳои тамоку тайёр карда мешавад, аз ҷумла сигаретаҳо бо дудполо (филтр), сигаретаҳо бе дудполо (бе филтр), папирос, сигор, сигарила, тамокуи кашиданӣ, ҳама намуди тамокуи ғайрикашиданӣ, чилим, инчунин сигори электронӣ, чилими электронӣ ва ҳама намуди воситаҳои электрони таъминкунандаи никотин»;

Дар банди 6 сархатҳои нав бо мазмуни зайл илова карда шаванд:

- никотин - моддаи таркиби тамоку (алкалоиди дар таркиби растаниҳои оилаи «Никотиана» мавҷудбуда), ки боиси гирифтӣ шудани шахс ба бемориҳои гуногун, аз ҷумла сактаи дил, сактаи майна ва саратон мегардад;

-чилим – асбобе, ки аз қисмҳои пайвастшавандаи асосӣ: сархона, муштук, ва зарф иборат буда, барои тамокукашӣ ва истифодаи омехтаҳои гуногуни кашидани дар таркибашон барги тамокунадошта истифода мешавад;

- сигори электронӣ – намуди воситаи электрони таъмини никотин, ки ба сигори ҳақиқӣ монанд аст (новобаста ба андоза ва шакл), он метавонад дорои қисми барҷаста ба ҷои сигор монанд ва ҳаври ба дуд шабохат дошта бошад;

-борпечи истеъмоли - борпечи барои фурӯш пешбинигардидаи маҳсулоти тамоку, аз ҷумла қуттӣ ва блок ё борпечи аввалияи маҳсулот, ки ба истеъмолкунандаи охири фурӯхта мешавад;

- тамоку - растани буттагӣ, ки таркибаш никотин ва моддаҳои дигари ба саломати инсон зараровар дошта, бо мақсади гирифтани ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулоти тамоку коркард мешавад;

Дар банди 10 сархати нав бо тариқи зайл илова карда шавад.

- Истеҳсол, воридот, содирот, фурӯши яклухт ва чаканаи маҳсулоти тамокуе, ки миқдори моддаҳои зараровар дар онҳо аз меъёрҳои гигиени тасдиқшудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ зиёданд, манъ аст.

Банди 12 дар таҳрири зайл ифода карда шуда, замимаи 1 регламенти техникии «Маҳсулоти тамоку» хориҷ карда шавад.

- Ҳангоми истеҳсоли маҳсулоти тамоку ба сифати ҷузъи таркибӣ (ингредиент) истифода бурдани моддаҳои мувофиқи номгӯе, ки аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад, иҷозат дода намешавад.

Банди 22 дар таҳрири зайл ифода карда шавад.

Маълумоти дар борпечи истеъмолии маҳсулоти тамоку, аз ҷумла чилим ва нос дарҷгардида, набояд истилоҳот, тавсифҳо, нишонаҳо, рамзҳо ва дигар аломатҳоро, ки бавосита ё бевосита оид ба камзарар будани маҳсулоти тамоку нисбат ба дигар маҳсулоти тамоку таассуроти бардурӯғ ба вучуд меорад, дар бар гирад. Маълумоти зикргардида бояд ҷунин калимаҳо ё ибораҳоро, ба мисли «дорои миқдори ками қатрон», «сабук», «хеле сабук», «камтаъсир», «экстра», «ултра», ҳамчунин калимаҳо, нишонаҳо ва рамзҳои, ки маҳсулоти тамокуро бо маҳсулоти хӯрокворӣ (иловагиҳои ғизоӣ) шабоҳат медиҳанд ё бавосита ё бевосита вобаста ба таъми маҳсулоти хӯроквориро (иловагиҳои ғизоӣ) доштани маҳсулоти тамоку таассуроти бардурӯғ ба вучуд меоранд, дар бар нагирад. Маълумоте, ки дар борпечи истеъмолии маҳсулоти тамоку дарҷ гардидааст, набояд дорои акси маҳсулоти хӯрокворӣ, доруворӣ, гиёҳҳои шифобахш, инчунин калимаҳо ё ибораҳои бошад, ки бавосита ё бевосита маҳсулоти тамокуро бо маҳсулоти хӯрокворӣ, доруворӣ ё гиёҳҳои шифобахш шабоҳат медиҳанд.

Банди 24 хориҷ карда шавад.

Банди 30 дар таҳрири зайл ифода карда шавад.

Дар ҳар борпечи истеъмолии маҳсулоти тамоку маълумоти асосӣ ва иловагӣ оид ба зарари истифодаи маҳсулоти тамоку дар шакли матн ва акс гузошта мешавад. Ангораи аксҳо ва матни маълумоти асосии огоҳикунанда оид ба зарари маҳсулоти тамоку ва мазмуни матни огоҳикунандаи иловагӣ оид ба зарари тамоку аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тасдиқ карда мешавад.

Банди 31 хориҷ карда шавад.

Банди 32 дар таҳрири зайл ифода карда шавад.

Ҳар борпечи истеъмолии маҳсулоти тамоку бояд маълумоти огоҳикунандаи асосиро оид ба зарари истифодаи он, ки талаботи зерин ҷавобгӯ аст, дошта бошад:

- аз матн ва акс таркиб ёфта бошад;

- дар қисмати болоии зиёдтари рӯи борпечи истеъмолий, дар ҳар ду тарафи он ва на кам аз 75 фоизи сатҳи умумии ҳар як тараф ҷойгир бошад;

- матн дар қисми поёнии тарафи пеш бо забони давлатӣ ва дар қисми поёнии тарафи муқобил бо забонҳои дигар дарҷ карда мешавад.

Банди 34 дар таҳрири зайл ифода карда шавад.

Маълумоти иловагии огоҳкунанда дорои матн оид ба мавҷуд будани ингредиентҳо, пайвастагии захрҳо, моддаҳои кансерогенӣ мебошад ва дар паҳлуи борпечи истеъмолии маҳсулоти тамоку бо ранги аз навиштаҷоти борпечи истеъмолий равшантар дарҷ гардида, на камтар аз 17 фоизи сатҳи паҳлуии борпечи истеъмолии маҳсулоти тамокуро ишғол менамояд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительстве
Республики Таджикистан от 08 февраля 2017 года, № 58

010.180.020

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:

Внести в Технический регламент «Табачная продукция», утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от 08 февраля 2017 года, № 58 следующее изменения и дополнения:

В пункте 6 первый абзац изложить в следующей редакции:

- табачные изделия - изделия, полностью или частично изготовленные из листьев табака, предназначенные для курения, жевания, сосания, закладывания под язык или нюхания, в том числе, сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы, сигары, сигарилы, табак курительный, все виды некурительного табака, кальян, насвай, а также электронные сигареты, электронные кальяны и все виды электронных средств, обеспечивающих никотин;

В пункте 6 дополнить новые абзацы со следующими определениями:

- никотин - вещество, содержащееся в табаке (алкалоид, содержащийся в растениях рода «Никотиана»), вызывающее различные заболевания, в том числе инфаркт миокарда, инсульт и онкологические заболевания;

- кальян - прибор, который состоит из соединяемых между собой основных частей: шахты, колбы и мундштука, используемый для курения табака или потребления различных курительных смесей, не содержащих табачного листа;

- электронная сигарета - вид электронного средства, обеспечивающего никотин, похожий на настоящую сигарету (независимо от размера и формы), который может состоять из выпуклой части, похожей на сигаретный фильтр, и пар, схожий на дым;

- потребительская упаковка - упаковка табачных изделий, предназначенная для продажи, в том числе пачки и блоки, или первичная упаковка продукции, реализуемой конечному потребителю;

- табак - растение кустарникового вида, содержащее никотин и иные вредные для здоровья человека вещества, которые обрабатываются в целях получения сырья для производства табачных изделий;

В пункте 10 дополнить новый абзац со следующим содержанием:

-Запрещается производство, ввоз, вывоз, оптовая и розничная продажа табачных изделий, в которых содержание вредных веществ превышает гигиенические нормы, утвержденные уполномоченным государственным органом в области здравоохранения.

Пункт 12 изложить в следующей редакции и исключить приложение 1 к техническому регламенту «Табачная продукция».

При производстве табачных изделий не допускается использование в качестве ингредиентов веществ согласно перечню, разрабатываемому и утверждаемому уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

Пункт 22 изложить в следующей редакции:

Информация, нанесенная на потребительскую упаковку табачных изделий, в том числе кальяна и насвая, не должна содержать термины, описания, знаки, символы или иные обозначения, которые прямо или косвенно создают ложное впечатление о том, что табачное изделие является менее вредным, чем другие табачные изделия. Данная информация не должна содержать такие слова или словосочетания, как "с низким содержанием смол", "легкие", "очень легкие", "малодейственный", "экстра", "ультра", также слова, знаки и символы, которые создают ассоциации табачного изделия с пищевым продуктом (пищевой добавкой), или которые прямо или косвенно создают ложное впечатление о том, что табачное изделие имеет вкус пищевого продукта (пищевой добавки). Информация, нанесенная на потребительскую упаковку, не должна содержать изображений пищевых продуктов, лекарственных средств, лекарственных растений, а также слов или словосочетаний, которые прямо или косвенно создают ассоциации табачного изделия с пищевым продуктом, лекарственным средством или лекарственным растением.

Пункт 24 исключить.

Пункт 30 изложить в следующей редакции:

На каждой потребительской упаковке табачной изделий должна наноситься основные и дополнительные предупреждения о вреде потребления табачных изделий в виде фотоизображений и тексты. Эскизы фотоизображений и тексты основных предупреждений о вреде использования табачных изделий и формулировка текста дополнительных предупреждений о вреде потребления табака утверждаются уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

Пункт 31 исключить.

Пункт 32 изложить в следующей редакции:

Каждая потребительская упаковка табачного изделия должна содержать основную предупредительную информацию о вреде его использования, которое должно соответствовать следующим требованиям:

- состоять из текста и фотоизображения;

-занимать верхнюю часть каждой большей по площади стороны потребительской упаковки с обеих её сторон, и занимать не менее 75 процентов от общей площади каждой стороны;

- текст в нижней части лицевой стороны наносится на государственном языке, на нижней части обратной стороны - на других языках.

Пункт 34 изложить в следующей редакции:

Дополнительное предупреждение должно представлять собой текст о содержании ингредиентов, системных ядов, канцерогенных веществ, которое наносится на боковую часть потребительской упаковки табачной продукции цветом, контрастным по отношению к основному цвету потребительской упаковки, в виде надписи, занимающей не менее 17 процентов поверхности площади боковой стороны потребительской упаковки табачного изделия.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан